

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи танзими пардохти музди меҳнати роҳбарони корхонаҳои давлатӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.12.2014 № 794)

Бо мақсади ба тартиб даровардани пардохти музди меҳнати роҳбарони корхонаҳои давлатӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Низомномаи замимагардидаи танзими пардохти музди меҳнати роҳбарони корхонаҳои давлатӣ ҳангоми ба вазифа таъин кардани онҳо ва ё бо онҳо бастанӣ шартномаҳои /қарордодҳои/ меҳнатӣ тасдиқ карда шавад.

2. Шартҳои пардохти музди меҳнати роҳбарони корхонаҳои давлатиро мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатие, ки ваколатҳои молиқро ба ўҳда дошта /ё мақомоти ваколатдори онҳо/, барои бастанӣ шартномаҳои /қарордодҳои/ меҳнатӣ ҳуқуқ доранд, муайян мекунанд.

Шартномаҳои меҳнатӣ бо роҳбарони корхонаҳои дорои шаклҳои дигари молиқият, ки дар онҳо саҳми молиқияти давлатӣ 50 ва ё бештар аз 50 фоизро ташкил мекунад, дар асоси Низомномаи мазкур бастанӣ мешаванд.

3. Шартномаҳои /қарордодҳои/ меҳнатии қаблан бо роҳбарони корхонаҳои давлатӣ бастанӣ шуда, агар онҳо мутобиқи Низомномаи бо Қарори мазкур тасдиқшуда набоянд, таҷдиди назар хоҳанд шуд.

4. Ба роҳбарони мақоме, ки дорои ҳуқуқи молиқ буда, шартнома /қарордод/ бо ў бастанӣ мешавад, ҳуқуқ дода шавад, ки барои иҷрои кори махсусан муҳим ба роҳбарони корхонаҳои давлатӣ ба андозаи то 50 фоизи маоши хизматӣ иловапулӣ муқаррар намояд. Ин иловапулӣ дар сурати саривақт иҷро накардани супоришҳо, бад шудани сифати кор, инчунин дар сурати вайрон кардани интизоми меҳнат бекор ва ё кам карда мешавад.

5. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон яққоя бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон методикаи муайян намудани касби асосии коргарро дар корхона таҳия намояд (қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.12.2014 № 794).

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

аз 21 феввали соли 1996, №77

Бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 21 феввали соли 1996,
№ 77 тасдиқ шудааст

Низомномаи танзими пардохти музди меҳнати роҳбарони корхонаҳои давлатӣ ҳангоми бо онҳо бастанӣ шартномаҳои /қарордодҳои/ меҳнатӣ (қарори Ҳукумати ҚТ аз 31.12.2014 № 794)

1. Низомномаи мазкур пардохти музди меҳнати роҳбарони корхонаҳои давлатиро танзим менамояд.

2. Музди меҳнати роҳбар аз ҳисоби маоши хизматӣ ва пардохтҳо аз рӯи Низомномаи мукофотпулӣ /мукофотпулии чорӣ аз рӯи натиҷаҳои фаолияти хоҷагӣ, мукофотпулиҳои махсус ва ғайра/, ки аз ҷониби молик тасдиқ ва мувофиқа шудааст, ташаккул меёбад.

3. Маоши хизмати роҳбарон вобаста ба андозаи ставкаи тарифии дараҷаи I коргари касби асосӣ, ки дар Корхонаи мазкур дар асоси шумораи кормандон аз рӯи рӯйхат муайян гардидааст, ба таври инфиродӣ муқаррар карда мешавад:

Шумораи кормандон аз рӯи рӯйхат/нафар/	Маротиба нисбати андозаи ставкаи тарифии коргари дараҷаи I касби асосӣ дар корхона
то 100	то 10
то 100-1000	то 12
1000-5000	то 16
зиёда аз 5000	то 20

ЭЗОҲ: Андозаи маоши хизматӣ дар ҳудудҳои зикргардида вобаста ба мушкилии истеҳсолот аз ҷониби роҳбари мақома, ки ба он ҳуқуқи молик додасидааст, танзим мегардад.

4. Маблағи мукофотпулӣ аз рӯи натиҷаҳои соли ҳисоботӣ аз ҳисоби ҳисачудокунӣ аз ғоида, ки ба фонди ҳавасмандкунии моддӣ интиқол дода мешавад, муқаррар мегардад. Андозаи мукофотпулӣ аз рӯи натиҷаҳои сол бо дарназардошти собиқаи кори роҳбар дар Корхона ва саҳми меҳнати ӯ /давраи кори воқеӣ/ пардохта мешавад. Барои пардохти мукофотпулӣ аз рӯи натиҷаҳои сол мақома иҷозат медиҳад, ки дорои ҳуқуқи молик буда, бо он қарордод /шартнома/ баста шудааст.

Мукофотпулӣ аз рӯи натиҷаҳои сол пас аз супоридани ҳисоботи муқарраргардидаи Корхона пардохта мешавад.

5. Хусусиятҳои истифодаи Низомномаи мазкур дар соҳаҳои алоҳида бо Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда мешаванд.